

Низозҳои ҷашмрасе дар заминаи кинаву адовати қавмиву динӣ дар Тоҷикистон вучуд надорад. Аммо ба мушоҳида нарасидани мушкил ба ин маънӣ нест, ки он умуман вучуд надорад. Ин нуктаро Азиз Тимуров, иштирокдори Мактаби таҳлили CABAR.asia дар як матлаб таъкид мекунад. Ба андешаи ӯ, сиёсати таҳаммулпазирии дуруст коркарду таҳияшуда метавонад низозҳои эҳтимолии қавмӣ-динӣ ва минтақавиро нармтар сохта, омили рушди иқтисодии Тоҷикистон бошад.

---

**Ба саҳифаи мо дар [Фейсбук](#) обуна шавед!**

---

### **Шарҳи мухтасари мақола:**

Дар бештари маворид муносибати таҳаммулнопазир ба одамон аз рӯи кадом як аломат дар пайи тасаввуроти ғалат, ки бар асари адами иттилооти комил шакл гирифтааст, ба миён меояд. Дар ин ҳол, доштани таҷрибаи манфии шахсӣ шарт нест, то таассуроти марбута ва муносибат ба одам ташаккул ёбад. Дар ин маврид қабул кардани андешаи аксарият роҳи роҳату осон ба шумор меояд;

Муколама ҳарчанд инсонро таҳаммулпазир накунад ҳам, вале метавонад суръати шиддатро коҳиш дода, ҳолати вазъиятҳои низозбарангезро ба ҳадди поин бирасонад;

Сиёсати таҳаммулпазирии хуб андешидашуда метавонад аз низозҳои эҳтимолии қавмӣ ва динӣ дар оянда ҷилавгирӣ намояд;

Дар иқтисоди муосир арзиши бештари иловагӣ ба маҳсулот не, балки ба идея ва навоарӣ бастагӣ дорад; Рақобат ҳукумат ташвиқ менамояд ва тиҷорат аз сиёсати табъиззо ба сиёсати таҳаммулпазирӣ ва танаввӯъ мегузарад.

### **Низоз вучуд надорад ё онҳо назаррас нестанд?**

Бархе коршиносон бар инанд, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон низозҳои ошкор миёни ҷомеа ва гуруҳҳои иҷтимоӣ вучуд надорад, бархӯрдҳои нисбатан хавфноку харобкунандаи байниқавмӣ ва байнидинӣ ё байниминтақавӣ нестанд. Ё чунин низозҳо ноноамоенанд.

Дар ҳамин ҳол, коршиносони дигар ва худӣ намояндагони аққалиятҳои динӣ изҳор медоранд, ки бо зуҳури таҳаммулнопазирӣ доранд бештар рӯбарӯ мешаванд.[\[ii\]](#)

## Оё сиёсати таҳаммулпазирӣ метавонад дар самти ҷилавгирӣ аз низоъҳо дар Тоҷикистон абзори муассир бошад?

Нақзи ҳуқуқ ва озодиҳо, таъбири одамон дар заминаи кадом як аломат зиёд ба вуқӯъ пайваста, аксари маворид хосияти маишӣ дорад, ки дар сатҳи муносиботи уфуқии байни одамон ба миён меоянд.

Мавриди тазаккур аст, ки муносиботи миёни мақомот ва шахрвандро набояд таҳаммулпазирона ё баръакс гуфт, ҳатто агар аз ҷониби давлат нисбат ба шахсиятҳои ҷудогона ва ё гуруҳе, намояндагони аққалиятҳои қавмӣ ва динӣ таъбир ҳам сурат бигирад. Ин бештар мушкили истифодаи принципи волоияти ҳуқуқ мебошад – принципе, ки ба баробарии бечунучарои шахрвандон ба ҳуқуқ ва озодӣ таъкид мекунад. Хислатномаҳои фардӣ, монанди вазъияти молу мулкӣ иҷтимоӣ, ҷинсият, наҷод, дин, миллат ва баромади минтақай бояд аз қавсайн берун карда шавад.

Дар ҳамин ҳол, бояд ба назар гирифт, ки давлат мошини ғайришахсӣ нест, балки созмони мақомоти сиёсӣ аст, ки аз ҳуқуқи қонуӣ ва инҳисорӣ ба хушунат бархӯрдор буда, аммо, ба ҳар сурат, аз одамон таркиб ёфтааст. Одамоне ки низ таҳти таъсири муҳити атроф бо меъёру қолибҳои қарор дошта, майл ба манфиатҳои шахсӣ доранд ва ҳам метавонанд иштибоҳ содир намоянд. Яке аз мисолҳо метавонад низои сарвари яке аз ҷамоатҳои дар Тоҷикистон бо ҳамдеҳаҳои худ, ки намояндагони ҷамъияти узбекӣ буданд, бошад. Ва додгоҳ ӯро бо иттиҳомҳои барангехтани кинаву адовати байни миллатҳои аз озодӣ маҳрум сохт.[\[iii\]](#)

Бар асоси натиҷаҳои пажӯҳиши Pew Research Center, ки солҳои 2007-2017 анҷом дод, дар ҷаҳон мушкили фишори динӣ аз ҷониби ҳукуматҳои шахсиятҳои алоҳида ва гуруҳҳои афзоиш меёбад. Чунин як раванд дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон ҳам мушоҳида мешавад.

Дар ҳоле ки шохиси адовати иҷтимоӣ ва динӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ аз “нақши боризи таҳаммулпазирӣ чомеа ба танаввуи динӣ хабар медиҳад, сиёсати ҳукуматҳои дар муносибат бо дин номутаносиб сол ба сол шадидтар мешавад”, -омадааст дар гузориши Pew Research Center.[\[iv\]](#)

Дар баҳши “таъбири гуруҳҳои динӣ аз ҷониби ҳукумат” Тоҷикистон ҳамроҳ бо Узбекистон бо 7,3 имтиёз (аз 10 имтиёзи мавҷуд) дар феҳрасти кишварҳои нақзкунанда қарор гирифтааст. Ба иттилои пажӯҳишгарон давоми даҳ сол Тоҷикистон дар ин баҳш ҷаҳиши босуръати манфӣ анҷом додааст.[\[v\]](#)

Бархе намояндагони мақомот мегӯянд, иқдомҳои маҳдудкунандаи озодиҳои динӣ ба хотири амнияти ҷамъиятӣ ва роҳ надодан ба “таблиғи идеяҳои динӣ” гирифта

шудаанд. [\[vi\]](#)

Нигарони мақомот ва ҷомеаи коршиносӣ аз афзоиши маъруфияти ақоиди муътақидона ва ифротгароёна миёни бархе гуруҳҳои аҳолии ҳукуматро водор сохт, тамоми имконоти абзорҳои: чӣ қудратӣ ва чӣ идеологиро дар мубориза бо ин ҷараён истифода кунанд.

Бо он ки дар шумора, қудрати низомӣ ва ҳаҷми васоити молиявӣ аз давлат ақиб мемонанд, пайравони ақоиди экстремистӣ тавонистанд ҳукумати кишварро, ҷомеаи расонаӣ ва коршиносиро ба ҳадде тарсонанд, ки ин мушкилот ба рӯзномаи ҳатмии сиёсии имрӯз ворид гардид.



**В Таджикистане часть молодежи воспринимает атеистов как врагов религии**

Аммо тазаққур медиҳем, ки пурра нофаҳмост, оё дар ҳақиқат ҳам таҳдид аз сӯи гуруҳҳои ҷудоғонаи камшумори ҷонибдори ақоиди тундгароии динӣ чунин бузург аст? Ё аз мо хоҳиш доранд, ки ба он тавассути шишаи калоннамои ВАО, ҳукумат ва коршиносони мустақил бингарем?

Миёни қашшоқӣ, беҳуқуқӣ ва ҷаҳолати динӣ як банде ҳаст, ки ба он ҳамчун сабаби афзоиши маъруфияти идеяҳои ултраконсервативӣ дар ислом таваҷҷуҳи кам зоҳир менамоянд ва он мушкилоти иртиботи заифи миёни одамон – намояндагони гуруҳҳо, ҷомеаҳо ва зерфарҳангҳо (субкултураҳои)-и қавмиву динӣ мебошад. Одамон берун аз ҳудуди гуруҳҳои танги иҷтимоии худ кам бо якдигар иртибот менамоянд ва барои ин талош ҳам надоранд.

Дар бештари маврид муносибати таҳаммулнопазирӣ ба одамон аз рӯи кадом як аломат дар пайи тасаввуроти ғалат, ки бар асари адами иттилооти кофӣ шакл гирифтааст, ба миён меояд. Дар ин ҳол, доштани таҷрибаи манфии шахсӣ шарт нест, то таассуроти марбута ва муносибат ба одам аз дигар гуруҳи иҷтимоӣ ташаккул ёбад. Баъзан қабул кардани андешаи аксарият роҳи роҳату осон ба шумор меояд.

## Оё сиёсати таҳаммулпазирӣ метавонад дар самти ҷилавгирӣ аз низоъҳо дар Тоҷикистон абзори муассир бошад?

Метавон тахмин кард, ки аксари низоъҳо аз он сар мезананд, ки мо муътақидем барои арзёбӣ ва тасмимгирӣ иттилооти кофӣ дар даст дорем, ҳатто агар ин иттилоъ чизе бештар аз қолиб, ривоят ё тарсу ҳаросе набошад. Арзёбиҳои нодуруст, хулосаҳои нодуруст ва муносибати мутобиқ бо бунёди тарҳи минбаъдаи рафтор аз ин ҷо бармеоянд.

Хабари хуш он аст, ки муошират ҳарчанд инсонро таҳаммулпазир накунад ҳам, вале метавонад суръати шиддатро коҳиш дода, ҳолати вазъиятҳои низоъбарангезро ба ҳадди поин бирасонад. Муоширати зинда ин ҷо аслан ниҳоят муҳим аст. Хабарӣ нохуш он аст, ки вақте дар ҷомеа нобоварӣ ва таҳаммулнопазирӣ меафзояд, муколама душвортар даст медиҳад. Ин ҳолати мушкилест, ки ҳукуматро мебояд онро тавассути сиёсати возеҳи таҳаммулпазирӣ ҳаллу фасл намояд.

### **Сиёсати таҳаммулпазирӣ ҳамчун гадбир алайҳи низоъҳои эҳтимоли**

Таҳаммулпазирӣ аз ибтидо ботаҳаммулии диниро мадди назар дошт, аммо бо мурури замон ин мафҳум маъноҳои дигарро низ ба худ касб кард. Таҳаммулпазирӣ – ин мавқеи фаъоли ахлоқист, на ин ки бар хилофи ақидаи васеъ паҳншуда саҳлангорӣ ё беэътиной, “омода набудан ба “вогузоштан ба ҳоли худ” ё “бигзор чунин бошад”, бо каме бозтоб нисбат ба сабабҳои, ки бар пояи чунин мавқеъ ҷо доранд”.[\[vii\]](#)



**Голерантность в Таджикистане: немусульмане жалуются, власти не видят проблем, эксперты говорят об угрозах**

Ин қобилияти эътирофи ҳуқуқи фарди дигар барои дигар будан, дигаргуна амал ва фикр кардан ва худдорӣ аз рафтору суханҳои мебошад, ки метавонанд ҳамчун таарруз ба ҳуқуқ, озодӣ, оро номус ва шаъну эътибори одами дигар ё гуруҳи одамон арзёбӣ гарданд.

Таҳаммулпазирӣ ҳамчун сиёсати давлатӣ метавонад дар оянда аз низоъҳои иҷтимоӣ, байниқавмию байнидинӣ ҷилавгирӣ намояд, ки имрӯз маншаъ мегиранд. Аксаран

## Оё сиёсати таҳаммулпазирӣ метавонад дар самти ҷилавгирӣ аз низоъҳо дар Тоҷикистон абзори муассир бошад?

сабаби низоъҳо дар сатҳи равобити иқтисодӣ ва қудратӣ, мубориза миёни гуруҳҳои манфиатҳои мухталиф барои манобеъ ва нуфӯз нухуфтааст. Дар давраи бухрон асоси баръалои низоъ аксаран омилҳои мебошанд, ки дар сатҳи мавқеъ доранд, аммо бо вучуди ин сабаби асосӣ намебошанд. Ҳамчун нуқтаи заъф ҳар чизе метавонад хизмат намояд: шаъну эътибори поймолшуда, озорҳои таърихӣ, талоши барқарор кардани адолат, ҷустуҷӯи гунаҳгорон, даъвати раҳбари харизмотик ва ҳатто низоъи муқаррарии маишӣ.



Намоёндагони динҳои гуногун дар Душанбе дар фестивали байнидинии "Тоҷикистон хонаи мо", ки аз сӯи намоёндагии Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ дар мушорикат бо Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд. Акс: CABAR.asia

Низоъҳои ҷашмрасе дар заминаи кинаву адовати қавмиву динӣ дар Тоҷикистон мавҷуд нест. Аммо ба мушоҳида нарасидани мушкил ба ин маънӣ нест, ки он вучуд надорад. Принсипи ҳалли мушкилот бо мурури зуҳури онҳо аз дидгоҳи дарозмуҳлат муассир нест, зеро он ҳалли аломату нишонаҳо, бартарафсозии оқибатҳо, маҳдудсозии афзоиши низоъ ва тибқи имкон барқарорсозии вазъи қаблӣ дар назар дорад, на пайдо сохтани сабаби асосии низоъро. Амалисозии сиёсати таҳаммулпазирӣ чун маҷмӯи тадбирҳо дар сатҳи уфуқӣ (муносибати миёни одамон) ва дар сатҳи амудӣ (ҳукумат - ҷомеа) имкон медиҳад эҳтимолияти ба вучуд омадани чунин низоъҳо коҳиш дода шавад. Шартҳои муҳим: таъмини ҳуқуқи дастрасӣ ба манобеъи ҷамъиятӣ ва манбаи қудрат аст, ки

## Оё сиёсати таҳаммулпазирӣ метавонад дар самти ҷилавгирӣ аз низоъҳо дар Тоҷикистон абзори муассир бошад?

агар на ҳама гуруҳҳои манфиатдор, пас аксарияти онҳоро қонеъ намояд.

Низоъҳои ҷашмрасе дар заминаи кинаву адовати қавмиву динӣ дар Тоҷикистон мавҷуд нест. Аммо ба мушоҳида нарасидани мушкил ба ин маънӣ нест, ки он вучуд надорад.

Қисмати дигари ин сиёсат маҷмӯи чораҳо ва амалкардҳои мунтазама буда метавонанд, ки иродатмандии мақомотро ҷиҳати ҳамчун иштирокдорони баробарҳуқуқи раванди сиёсӣ матраҳ намудани шаҳрвандони Тоҷикистон – намояндагони аққалиятҳои қавмию динӣ нишон медиҳанд. Барои ноил гардидан ба ин ҳадаф ба кор бурдани ҷузъҳои таъбири мусбат, лифтҳои иҷтимоӣ барои намояндагони аққалиятҳои қавмию динӣ, имтиёз ва намояндагӣ дар институтҳои ҳокимият, майдончаи доимӣ барои муколама, намоиши тарафдории оммавии мақомот аз мавқеъгирии худ ҳамчун шарикони баробарҳуқуқ ва ҳавасмандгардонии ташаббус ва саҳми намояндагони аққалиятҳо дар рушди кишвар мумкин аст.

Бо истифода аз усулҳои эҷоди сенарияҳои эҳтимолии рушд, тахмин задан мумкин аст, ки ҳангоми ҷиҳзи мавқеи қаблӣ дар сиёсати динӣ ва қавмӣ, метавонанд манбаъҳои танишҳои шиддатнокӣ ва давомнокиашон гуногун ба вучуд биёянд. Бо ибораи дигар, агар вазъи мавҷуд тағйир дода нашавад, он чӣ ки метавонад руҳ диҳад. Усули эҷоди сенарияҳои рушд на талоши пешгӯӣ кардани оянда, балки аниқтараш тарҳбандии вариантҳои зиёди оянда аст.

Дарки масоили қавмӣ ва динӣ, ҳамчун бахшҳои беш аз ҳама муҳаббатҳои таъбир ва стигма (тамғабандӣ), инчунин мавҷуд набудани сиёсати мукаммали давлатии зиддитаъбирӣ ва қавмию динӣ метавонад аз коркарди ноқофии ин мушкilot аз ҷониби ҳукумат шаҳодат бидиҳад.

Дар бораи сиёсати қавмӣ сухан ронда «ҷомеаи коршиносӣ ва сохторҳои давлатӣ ба эҳтимоли зиёд муҳимияти ин мушкilotро намебинанд, балки имкон дорад онро ҳамчун мушкilot ҳам қабул надоранд. Аммо ҳамзамон дар кишвар сиёсати қавмӣ возеҳ тарҳрезӣшудае мавҷуд набуда, онро фақат фармон, изҳорот ва лоихаҳои ҷудогона иваз менамоянд».<sup>[viii]</sup> Камбудии дар кор бо аққалиятҳои қавмӣ-динӣ метавонанд барои низоъҳои нав шароит фароҳам оранд, масалан, дар ВМКБ.

Баҳси ҳудудӣ бо Қирғизистон метавонад ба афзоиши руҳияи зиддиқирғизӣ ва зиддиточикӣ дар ҳарду ҷониби марз таккон бахшад. Масъалаи марзии ҳалношуда, инчунин, рақобати аҳолии таҳҷой барои даст ёфтани ба манбаъҳои маҳдуди обию заминӣ дар минтақа барои афзоиши таҳаммулнопазирӣ ва адоват миёни шаҳрвандони ду кишвар шароити мусоид фароҳам мекунад.

Ин вазъ баъзе сиёсатмадорону коршиносонро ба баёнӣҳои популистӣ ва ура-ватандӯстона водор намуда, наметавонад ба коҳиши шиддат мусоидат намояд.

Имконияти афзоиши ақидаҳои чинбадбинӣ, ки вақтҳои ахир дар Осиёи Марказӣ ба мушоҳида мерасад, ташвиши ҷиддиро ба бор меорад. Руҳияи зиддихитойӣ аини замон дар муқоиса бо Қирғизистони ҳамсоя ва Қазоқистон дар Тоҷикистон он қадар ҳам қавӣ нест. [\[ix\]](#)

Чанд омиле мавҷуданд, ки метавонанд ба афзоиши чунин чинбадбинӣ мусоидат намоянд. Миёни онҳо нигарониҳои аҳоли ва ҷомеаи академикӣ аз: афзоиши вобастагии иқтисодӣ ва эҳтимол сиёсӣ аз Чин [\[x\]](#), афзоиши худшиносии динии шаҳрвандони ҷавони ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва ҳашми онҳо аз тангсозии мусалмонон дар НМСУ, дараҷаи воридшавии ҚМЧ ба минтақа мебошанд. Ҳатто хабарҳои фейкӣ низ метавонанд ба афзоиши руҳияҳои зиддихитойӣ ва изтиробангез мусоидат созанд.

### **Ҷанбаи иқтисодии сиёсати таҳаммулпазирӣ**

Таҳаммулпазирӣ дар баробари иқтисоди бозорӣ, тичорати озод, соҳибкорӣ ва моликияти хусусӣ яке аз арзишҳои либеролӣ ба шумор меравад. Дар гузашта либерализми классикӣ бо арзиши сиёсӣ гардидан дар Ғарб онро боло бурд.

Ҳатто кишварҳои ғайриғарбӣ – Ҷопони муосир, Ҷумҳурии Куриё бо фарҳанги коллективӣ ва иерархиашон бо шарофати сиёсати либеролӣ, бозорӣ ба рушду шукуфои расиданд.

Чини авторитарӣ бо шарофати ислоҳоти либеролӣ дар иқтисодиёт, ки охириҳои солҳои 1970 шуруъ гардид, иқтисодиёти дуҷуми ҷаҳон гардид. [\[xi\]](#) Таърихи 200 соли охири рушди ҷомеаҳои нисбатан рушдкардаи иқтисодӣ бо либерализми гоҳ-гоҳ майл ба сӯи идеяҳои сотсиалистӣ дошта иртибот дорад. Аммо “набояд иштибоҳ гирифт – на инсоният аст, ки тағйир ёфт, ин иқтисод буд, ки тағйироти либеролӣ талаб дошт, то муассир гардад, инсоният бошад, бо дили нохоҳам ва бо сӯстӣ ба талаботҳои он гузашт мекард”. [\[xii\]](#)

Аини замон технология ва илм имкон медиҳанд бе истифодаи нерӯи зиёди инсонӣ низ неъматҳои иқтисодӣ истеҳсол карда шаванд. Истеҳсолоти хизматрасониҳо нисбат ба истеҳсолоти маҳсулот ғайри маҳсулот бузургтар меорад, ангораи пойафзоли варзишӣ бошад, аз худӣ пойафзол қиматтар аст. Барои иқтисодиёти муосир идея муҳимтар аст, на дастони корӣ. Дар оянда ин тамоюл танҳо рӯ ба афзоиш аст.

Идеяҳо ва навоариҳо – омилҳои асосии рақобатпазирии одам дар бозори меҳнат аст. Аммо, “истеъдод миёни миллатҳо, динҳо, гиройишҳои ҷинсӣ, афзалиятҳои сиёсӣ баробар тақсим шудааст. Табъизи ҳар гуруҳе иқтисодиётро аз ҳиссаи истеъдодҳо маҳрум месозад – ва ҷойи табъизро дар идеологияи Аврупо ва ИМА-и дирӯз консервативӣ таҳаммулпазирӣ ишғол намуд”. [\[xiii\]](#)

Дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ таҳаммулпазирӣ барои истифодаи муассири сармояи инсонӣ шароит фароҳам меоварад. Дар бозори байналмилалӣ меҳнат таҳаммулпазир будан, яъне бархурдорӣ аз малакаест, ки барои рақобатпазирӣ кумак мекунад ва имкон медиҳад муассир ва бидуни низоъ бо одамони зиёд ва фардияти онҳо ҳамкорӣ карда шавад.

Одамони боақл ва навоар, ки табъиз ё муносибати таҳаммулнопазирро эҳсос мекунанд ё муҳоҷират мекунанд ё наметавонанд зарфияти худро амалӣ намоянд. Ҷомеи таҳаммулпазирӣ нисбатан камтар ба ҷомеаи таҳаммулпазиртар мағлуб мешавад ва дар натиҷа дуҷумла захираи боарзиши инсониро соҳиб мегардад.

## **Хулосаҳои мухтасар**

Нақзи ҳуқуқу озодиҳо, табъизи одамон аз рӯи ягон аломате зуд-зуд руҳ медиҳад ва асосан хусусияти маишӣ дорад, ки дар сатҳи муносибатҳои уфуқӣ байни одамон ба амал меояд.

Иртибототи заиф миёни одамон – намояндагони гуруҳҳои қавмию динӣ, ҷомеаҳо ва зерфарҳангҳо (субкултураҳо) барои рушди муносиботи таҳаммулнопазирона дар ҷомеа муҳити созгоре мебошад. Одамон ба қадри кофӣ ҳамдигарро хуб намедонанд.

Дар Тоҷикистон корбурди муваффақонаи сиёсати таҳаммулпазирӣ метавонад низоъҳои эҳтимолии қавмӣ-динӣ ва минтақавиро агар ҷилавгирӣ ҳам насозад, пас лоақал шиддат ва низоъҳоро миёни одамон, миёни гуруҳҳои қавмию динӣ ва минтақавӣ нармавтар кунад.

Таҳаммулпазирӣ малакаи зарурӣ дар ҷаҳони глобалӣ барои ҳамзистии рақобатпазир ва бемуноқиша, ҳамкорӣ дар хонаи худ ва дар хориҷа мебошад.

## **Тавсияҳо**

Бояд аз фикри ғалате, ки таҳаммулпазирӣ идеяи либеролии Ғарб ва ба арзишҳои анъанавӣ бегона мебошад, раҳо шуд. Ин абзори муассир оид ба ҷилавгирӣ аз низоъҳо дар ҷомеа мебошад.



Барои наздикшавӣ ва муоширати зиндаи миёни гуруҳҳои минтақай, қавмӣ ва динӣ мусоидат намудан зарур аст.

Ҳамчун чораҳои техникӣ барои ноил гардидан ба ин ҳадаф ба кор бурдани ҷузъҳои таъбири мусбат, фаъолгардонии лифтҳои иҷтимоӣ барои намояндагони ақолиятҳои қавмию динӣ, пешниҳоди квота ва намояндагиҳо дар институтҳои ҳокимият мумкин аст.

Майдончаи доимамалкунанда барои муколама дар сатҳи уфуқӣ таъсис бояд дод.

Давлат бояд худро ҳамчун шарикӣ баробарҳуқуқ муаррифӣ намояд, ки ташаббусҳо ва саҳми шахрвандони ҷумҳурӣ – намояндагони ақолиятҳои қавмию диниро дар рушди кишвар дастгирӣ мекунад.

---

*Ин матлаб дар доираи лоиҳаи IWPR – “Субот дар Осиёи Марказӣ тавассути муколамаи озод” таҳия шудааст.*

---

[i] Толерантност в Таджикистане: немусульмане жалуются, власти не видят проблем, эксперты говорят об угрозах. // URL: <https://cabar.asia/ru/tolerantnost-v-tadzhikistane-nemusulmane-zhaluyutsya-vlasti-ne-vidyat-problem-eksperty-govoryat-ob-ugrozah/>

[ii] Толерантност в Таджикистане: немусульмане жалуются, власти не видят проблем, эксперты говорят об угрозах. // URL: <https://cabar.asia/ru/tolerantnost-v-tadzhikistane-nemusulmane-zhaluyutsya-vlasti-ne-vidyat-problem-eksperty-govoryat-ob-ugrozah/>

[iii] Fergana, Главу села в Таджикистане приговорили к лишению свободы за национализм. //URL: <https://www.fergana.agency/news/109370/>

[iv] CAA Network, Религию притесняют, религиозное насилие растет. Исследование Pew Research Centre. // URL: <https://caa-network.org/archives/17655>

[v] CAA Network, Религию притесняют, религиозное насилие растет. Исследование Pew Research Centre. // URL: <https://caa-network.org/archives/17655>

[vi] Таджикской студентке запретили носить хиджаб. // URL: [http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid\\_6895000/6895965.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_6895000/6895965.stm)

[vii] Хейвуд Э., Либерализм, толерантностъ и разнообразие. // URL:

<https://andrewheywood.jimdo.com/articles/>

[viii] Буриев М., Единство все - разнообразие вторично? Особенности и упущения этнической политики в Таджикистане. // URL:

<https://cabar.asia/ru/edinstvo-vse-raznoobrazie-vtorichno-osobennosti-i-upushheniya-etnicheskoj-politiki-v-tadz-hikistane/#>

[ix] [ix] Кыргызстан и Казахстан: новая волна антикитайских настроений. // URL:

<https://cabar.asia/ru/kyrgyzstan-i-kazakhstan-novaya-volna-antikitajskih-nastroenij/>

[x] Муллоджанов П., Китайско-таджикские учения в ГБАО: борьба с терроризмом или защита инвестиций КНР в регионе? // URL:

<https://cabar.asia/ru/kitajsko-tadzhikskie-ucheniya-v-gbao-borba-s-terrorizmom-ili-zashhita-investitsij-knr-v-regione/>

[xi] Коуз Р., Ван Н., Как Китай стал капиталистическим. Новое издательство, 2016 - 386с. // URL:


<http://old.inliberty.ru/library>

[xii] Мовчан А., Спрос на свободу: почему рано хоронить либеральную идею. // URL:

<https://www.rbc.ru/opinions/politics/09/07/2019/5d2446079a7947e379202408>

[xiii] Мовчан А., Спрос на свободу: почему рано хоронить либеральную идею. // URL:

<https://www.rbc.ru/opinions/politics/09/07/2019/5d2446079a7947e379202408>



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing *Ctrl+Enter*.